

**МАХСУСИЯТҲОИ ПСИХОЛОГӢ-
ПЕДАГОГИИ ИНКИШОФИ НУТҚИ
ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛДАР
РАВАНДИ ТАЪЛИМ**

**ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ**

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF
SPEECH DEVELOPMENT OF PRIMARY
SCHOOL STUDENTS IN THE LEARNING
PROCESS**

**Шарифиён Муқаддас Холиқзода, н.и.п.,
дотсенти кафедраи назария ва методикаи
тарбияи томактабии МДТ «ДДХ ба номи
акад.Б.Гафуров» (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)**

**Шарифиён Муқаддас Холиқзода, к.п.н., доцент
кафедры теории и методики дошкольного
воспитания ГОУ «ХГУ имени
акад.Б.Гафурова» (Таджикистан, Худжанд)**

**Sharifiyon Muqaddas Kholiqzoda, Candidate of
Pedagogical Sciences, Associate Professor of the
Department of Theory and Methods of Preschool
Education, SEI "KhSU named after acad.
B.Gafurov" (Tajikistan,Khujand),
E-mail: egamberdieva.1982@inbox.ru**

Калидвоҷсаҳо: хонандагони синфҳои ибтидой, фаъолияти нутқӣ, ташаккули тафаккур, муҳити
иҳотакарда, тасвири нутқ, ҳавасмандсозии қӯдакон, самтҳои психологии нутқ, ваҷҳ, ташаккули
хотир.

Мақолаи мазкур роҷеъ ба маҳсусиятҳои педагогиву психологии ташаккули нутқи хонандагон дар
раванди таълими синфҳои ибтидой баҳс мекунад. Он бо такя ба сарчашмаҳои илмӣ ва муноҳидаҳои
дарсхои омӯзгорони синфҳои ибтидой рӯй кор омадааст. Муаллиф қӯшии намудааст, ки самтҳои
инкишифи нутқи хонандагони хурдсолро тавассути рушди равандҳои маърифатӣ ва муҳити созгори
нутқӣ, ки ба фаъолияти фикриву зеҳни онҳо мусоидат менамоянд, манзур намояд. Ў таъқид
менамояд, ки ҷӯҳати дуруст бароҳмонии фаъолияти фикрии қӯдак, он бояд бо усулҳои самарабаҳии
такмили ташкили фаъолияти фикрӣ мусаллаҳ бошад, ки ин ҳолатро муаллими эҷодкор бо пеш
овардани вазъиятҳои муаммовӣ, васеъ истифода бурдани маводҳои таълим, воситаҳои айёни ва ғ.
дар муҳити нутқӣ фароҳам меоварад. Муаллиф иддао дорад, ки дар самаранокии фаъолияти қӯдак
бедор намудани шавқу ҳавас, майлу ҳоҳиш дар иҷрои супории мебошад, ки барои ҳар як муаллими
синфҳои ибтидой вазифаи авватиндораҷа дар фаъолияти педагогӣ мебошад. Фикри худро дар мақола
муаллиф бо ҷунин ақида ҷамъбаст намудааст: нутқ бо тафаккур алоқаманд буда, дар асоси он
инкишиф мейёбад ва дар навбати ҳуд барои ташаккули тафаккур имконият фароҳам оварда, онро
такомул ва сайқал медиҳад.

Ключевые слова: младшие школьники, речевая деятельность, формирование мышления,
окружающая среда, развитие речи, мотивация обучения, психологические аспекты речи,
формирование памяти.

В статье рассматриваются педагогические и психологические особенности развития речи
учащихся в процессе начального школьного образования. Автор на основе исследования научных
источников и анализа работы учителей школы предложил ряд способов по развитию речи у
младших школьников. В исследовании автор выявил, что необходимо развивать познавательные
интересы младших школьников, так как это способствует развитию речи младших школьников.
Речь непосредственно связана с мышлением, так как с развитием речи младших школьников
развивается и мышление. В статье рассматривается проблема интеллектуального развития
ребенка. Для правильного развития интеллектуальной деятельности ребенка необходимо
использовать активные методы обучения, которые говорят о творческом подходе учителя, когда
он использует в процессе обучения проблемные ситуации, а также другие формы обучения.

Keywords: primary school students, speech activity, formation of thinking, environment, speech
development, motivation for learning, psychological aspects of speech, formation of memory.

The article discusses the pedagogical and psychological features of speech development of students in the process of primary school education. The author, based on the study of scientific sources and analysis of the work of school teachers, proposed a number of ways to develop speech in primary school students. In the study, the author found that it is necessary to develop the cognitive interests of primary school students, as this contributes to the development of speech in primary school students. Speech is directly related to thinking, since with the development of speech in primary school students, thinking also develops. The article considers the problem of intellectual development of the child. For the correct development of the child's intellectual activity, it is necessary to use active teaching methods, which are used by the teacher's creative approach. In the lesson, one of the effective methods is the use. The teacher uses problem situations in the learning process, as well as other forms of training.

Ислохоти мактаби маълумоти касбӣ ва умумӣ дар назди муаллимони синфҳои ибтидой вазифа мегузорад, ки ташаккулӯбии шахсияти кӯдаконро зимни муносибат ба онҳо ва ташкилу идроккунии фаъолияти таълимӣ ба амал татбиқ намоянд.

Масъалаи муҳимми таълими ибтидой, ки имрӯз дар назди муаллимон гузошта мешавад: инкишофи қобилияти фикронии кӯдак, ташаккул додани маҳорат ва муҳокимаронӣ маҳсуб меёбад, ки он ба такмили ҳаматарафаи фаъолияти ақлии кӯдакон кумак мерасонад.

Чоиз ба қайд аст, ки фаъолияти ақлий ин фаъолияти фикрӣ ё худ зеҳнӣ аст, ки он дар муҳоҳидаву таассурот, тасаввуроту амалиётҳои мантиқӣ ифода меёбад. Фаъолияти даркунӣ чунин фаъолияти инсонист, ки он ба даркунии аломуату хусусиятҳои муҳими ашёҳо, ба кушодану муайян намудан тарафҳои ноаёни онҳо, муайянкунии муносибати ашёҳо ба муҳит, ба алоқамандии тарафҳои ҳамон ашё нигаронида мешавад. Азбаски хусусиятҳои ашёву ҳодисаҳо ҳамеша аёну равshan нест ва худ аз худ дастраси шахс намешавад, он ба роҳ мондани корҳои ҷустуҷӯй –тадқиқотӣ ва ниҳоят «ёфтани» даркуниро тақозо мекунад. Дарк кардан, яъне равshan намудан, ёфтани алоқамандии тарафҳои ашё ва ё ҳодисаест, ки то имрӯз барои шахс номаълум буд. Чунин фаъолиятро дар ҷараёни таълим, ки меҳнати фикриро талаб мекунад, ба осони муҳоҳида намудан мумкин аст. Масалан, хонандагон ҳангоми нақл аз рӯи расм барои баёни мазмuni расм омода набошанд, онҳо роҳи осони ҳалли муамморо дарёфт намуда, бо номбаркунии ашёҳои тасвиршуда қаноатманд мешаванду ҳалос. Албатта, чунин тарзи коргузориро низ фаъолияти ақлий номидан мумкин аст, лекин он аз кӯдак меҳнати фикриро талаб намекунад. Замони ифши мазмuni расми тасвирёфта, фаъолияти ақлии онҳо ба фаъолияти фикриву муҳокимаронӣ табдил меёбад. Хонандагон ба ҳар як ҷузиёти тасвир; ба ҳаракат, қиёфасозӣ, амалиёти одамони тасвиршуда, ҷойгиршавии ашёҳо Ҷӯтибори ҷиддӣ медиҳанд ва кӯшиши менамоянд, ки алоқамандии байни онҳоро равshan карда, моҳият ва мазмuni асосии расмро муайян намоянд. Фикрронӣ ҷараёни фаъолест, ки ҳамеша ҳалли масъалаэро тақозо мекунад ва дар ҳалли он ҷустуҷӯй, ҷавоб ба саволу супориш ва амсоли онҳо таъқид меёбанд. Ҕавоб ба саволу супоришҳо ба як қатор шартҳои ба ҳам марбут алоқаманд аст:

- ба кӯдак бояд фахмонд, ки дар ҳалли масъалаи мазкур ҷӣ ба ӯ равshan асту ҷӣ ноаён, чиро бояд ҷустуҷӯй ва равshan кунад;
- бояд кӯдак дорои захираи муайяни дониш бошад, ки дар ҳалли масъалаҳои пешгузошташуда аз он истифода карда тавонад;
- талаба бояд бо маҳорат ва малакаи муайяне мусаллаҳ бошад ва истифодаи онро дар ҳалли масъала таъмин карда тавонад;
- пайдо кардани шавқу ҳавас, майлу ҳоҳиш дар ҳалли вазъияти муаммовӣ [9, с. 69].

Маълум аст, ки ҳар як супориш дар шакли савол пешниҳод мешавад ва он талабаро ба фикрронӣ водор менамояд. Аз ин рӯ, шаклу мазмuni савол ва фикрронии кӯдак муҳим аст. Саволи муаллим ҳар ҷӣ қадар равшану нишонрас бошад, фаъолияти фикрронӣ ва ҷустуҷӯйи хонанда ҳамон қадар дуруст ҷараён мегирад, ҳалли он тезтар ба даст омада, супоришҳо дуруст ба ичро мерасанд. Агар савол ва супоришҳои муаллим нофаҳмо бошанд, фаъолияти фикрии кӯдак суст мегардад. Масалан, дар таҳта чунин чумлаҳо оварда шудаанд: Парвина дар мактаб меҳонад. Ҳофиз суруд меҳонад. Муаллим талабаро назди таҳта меҳонад.

Калимаҳо барои истифода: таҳсил дорад, месарояд, даъват мекунад. Агар аз талабагон чудо кардани калимаҳои такрор талаб карда шавад, он аз хонанда фаъолияти фикриро талаб намекунад ва онҳо супоришро ба осонӣ ичро мекунанд. Вакте ки ба талабагон, бо истифодаи калимаҳои додашуда иваз кардани феълҳои таркиби чумла супорида мешавад, дар онҳо фаъолияти фикриву муҳокима муҳоҳида мегардад. Ҕараёни фикрронӣ ҳамон вақт тез мешавад, агар саволҳо душвору талабагон мутобиқан дониши кофӣ дошта бошанд. Аз ин рӯ, дар ҳалли ин ё он супориш кӯдак бояд дорои захираи муайяни дониш бошад ва ҳангоми зарурат онро истифода карда тавонад. Захираи дониши кӯдак ҳар ҷӣ қадар мукаммалу ҷуқур ва супоришҳо

соддаву тархи такрор дошта бошанд, фаъолияти фикрии кӯдак ҳамон қадар суст мешавад ва барьакс супориш душвору дониш барои ҳалли он кофӣ бошад, ҷараёни фикрронӣ ҳамон қадар суръат мегирад. Фаъолияти фикрронии хонанда факат дар сурати истифодаи дониши мавҷуда дар ҳалли супоришҳо ба кор медарояд. Барои он ки фаъолияти фикрии кӯдак дуруст ба роҳ монда шавад, он бояд бо усулҳои самарабахши такмили ташкили фаъолияти фикрӣ мусаллаҳ бошад. Масалан, дар таҳтai синф қалимат «тоҳт, дид, андоҳт, давид, нигоҳ, кард, истод, тез рафт, наззора намуд, бо суръат рафт, муҳоҳида намуд» оварда шуд ва чунин супориш пешниҳод гардиш: Калимаҳои аз ҷиҳати маъно наздикиро ба гурӯҳҳо чудо кунед.

Дар иҷрои супориш кӯдак бояд дорои заҳираи муайяни дониш бошад, қалимаҳои ҳаммаъноро аз наздиқмаъно фарқ карда тавонад. Фақат дар ҳамин сурат супориш дуруст иҷро мешавад. Агар дар ҷумла истифодаи яке аз феълҳои тавсияшуда пурсида шавад, фаъолияти фикрии кӯдак боз ҳам тезтар мегардад:

-Бачаҳо, ҳоло шумо бояд нағз ҳонед, олиму фозил шуда ба воя расед ва ба ҳалқу Ватан хизмат намоед: - (ҳарф зад, нақл кард, пичиррос зад, пурсид, гуфт, ҷавоб дод) – Бобои Мирак.

Хулоса, дар ҷое ки ҳама чиз маълуму равшан аст ва ё барьакс оиди он талаба тасаввуроте надорад, фаъолияти фикрӣ ба миён намеояд. Аз ин рӯ, барои фикрронии талаба аввалан, дониши зарурӣ лозим аст, сониян, саволро тавре бояд гузошт, ки он ба кӯдак фаҳмо бошад ва ӯро ба фикрронӣ водор намояд.

Барои он ки фикрронии дуруст ҷараён гирад, талабагонро бо усулҳои фикрронӣ бояд мусаллаҳ намуд. Ҷараёни фикр шаклҳои гуногун гирифта метавонад. Масалан, қалимаҳоро бо ҳам муқоиса намуда, аз ҷиҳати маъно эзоҳ дихед:

Омад - рафт, нишаст-хест, дид-надид, ҳандид-гирист, завқид - маъюс гашт.

Зимни муқоиса ва муҳокима чунин хулосаҳо бароварда мешаванд:

- қалимаҳои мазкур амал ва ҳаракати ашёро ифода карда, феъл мебошад;
- онҳо ба саволҳои чӣ кор кард? Чӣ шуд? ҷавоб мешаванд;
- ҷуфтни қалимаҳо маъноҳои ба ҳам зидро ифода мекунанд;

Хулоса, «Калимаҳои мазкур амал ва ҳаракати ашёро ифода карда, ба саволи чӣ кор кард? Чӣ шуд? Ҷавоб мешаванд ва феъл мебошанд. Калимаҳои ифодакунандай маъноҳои ба ҳам муҳолиф антоним ном доранд» [4].

Шаклҳои фаъолияти фикрӣ муҳокимаронӣ, ҷамбасткунии андеша ва хулоسابарорӣ буда, қатъи назар аз он, асоси онҳоро таҳлилу таркиб ташкил медиҳад.

Таҳлил – фикран ба қисмҳо чудо кардани ҷизи бутун, муайян намудани тараф, сифату ҳусусиятҳои он мебошад. Таркиб – фикран якҷоякунии қисмҳо, ҳусусияту сифатҳои ашёро дар назар дорад.

Вобаста ба мазмuni супориш ва дараҷаи донишу инкишофи ҳаматарафаи шаҳс он дар шаклӣ амалӣ ва ҳам дар шакли ҷамъbastkunii амалҳои фикрӣ зуҳур мейбад. Шакли амалии таҳлилу таркиб бештар дар синфи 1-2 ҷой дошта, талабагон дар синфи 4 ба таҳлилу таркиби фикрӣ машғул мешаванд.

Чизи дигар дар самаранокии фаъолияти кӯдак бедор намудани шавқу ҳавас, майлу ҳоҳиш дар иҷрои супориш мебошад. Аз муҳоҳидаҳо бармеояд, ки ҳангоми бо шавқу ҳавас ба иҷрои супориш даст задан, кори хонанда маҳсулнок гардида ў ба тезӣ ҳаста намешавад. Яке аз шартҳои таъмини самарабахши таълим дар синҳои ибтидой то ҳадди имкон ба муддати дароз ҷалб намудани диққати талаба ба иҷрои супориш мебошад, ки он тавассути ба вахҷ овардани хонанда даст медиҳад. Ба вахҷ овардан, бедор намудани шавқи хонанда нисбати иҷрои супориш барои ташаккули диққати ў кумак мерасонад. Дар ҷое ки талаба шунавандай фаъол нест, диққати вай ба тезӣ парешон мешавад. Вақте ки вазифаҳои дар назди талаба гузошташуда фаъолияти фикрии вайро метезонанд, ў ба иҷрои онҳо бо шавқ ва ихтиёран даст мезанад. Фаъолияти хонанда маҳсулнок гашта, дар асоси супориши муаллим, ки дар раванди дарс пеш мегузорад, онҳо фаъолияти тадқиқотӣ мебаранд, натиҷаҳоро ҷамъbast намуда, хулосаҳо мебароранд, ва аз қашфиёти бо кумак и муаллим кардаи худ хурсанд ва рӯхбаланд мегарданд.

Барои ба мақсад расидан лаҳзаҳои муайяни фаъолият, ки ба он гузориши мақсади возех, баваҷхорӣ, ҷустуҷӯи роҳу усулҳои беҳтарини корҳои тадқиқотӣ, муҳокима, ҷамъbast ва

баровардани хулосаҳои илмӣ дохил мешаванд, ногузир аст. «Таркиби фаъолият аз мақсадгузорӣ, ваҷӯ, ба нақшагирии кор, воситаи иҷрои фаъолият, аз натиҷагирий ва тафтишу хулосабарориҳо иборат аст» [11, с. 87].

Аз ин ҷост, ки фаъолияти зимни гуфтори боло таркиб ёфта фаъолияти бошуурона буда, билохир натиҷаи муғид медиҳад. Фаъолияти таълимӣ ин муносибати муайянни муаллимону хонанда бо объекти омӯзиш буда, дар рафти он азхудкуни дониш, маҳорат, малака ва такмили ҷараёнҳои зехнӣ рӯх медиҳад.

Зумрае аз тадқиқотчиён – психология, алалхусус, Элконин Д.Б. дар атрофи ташкили фаъолияти самараноки таълим андешаву пешниҳодоти худро таъқид намудаааст, ки ҷолибанд. Ӯ беҳбудии ташкили таълимро дар ҷавобгузории таркибҳои он ва дар фаъолнокии хонандагону омӯзгор мебинад. Самаранокии ҷараёни таълимро дар дабистонҳои имрӯза бидуни фаъолноккунии хонандагону омӯзгор мебинад Самаранокии ҷараёни таълимро дар дабистонҳои имрӯза бидуни фаъолноккунии хонандагон тасаввур кардан имконнозӣ аст. Фаъолноккунии хонандагонро метавон шартан ба се қисмат ҷудо кард: фаъолнокии шахсии хонанда, нақш ва мавқеи муаллими дар фаъолноккунии хонандагон, воситаҳои айёни. Омилҳои мазкур бо ҳамдигар марбут буда, яке дигареро пурра мекунанд [12, с.109].

Дар тезонидани фаъолияти таълимии қӯдак фаъолноккунии шахсии ў бисёр муҳим аст ва яке аз омилҳо инкишофи нутқ ва тафаккури онҳо ба ҳисоб меравад. Таҷриба нишон медиҳад, ки маводи зимни фаъолнокии шахсӣ азхудшуда дар хотири хонандагон зуд нақш мебандад ва дер мепояд.

Дар фаъолонидани қӯдак нақш ва мавқеи омӯзгор муҳим аст. Зуҳури фаъолнокии хонанда, пеш аз ҳама, ба хислатҳои шахсии муаллими вобастагӣ дорад.

Педагоги машҳури рус В.А.Сухомлинский дар ҳусуси сифати шахсии муаллими чунин овардаааст: «Наврасонро ҳеч ҷиз ба монанди одами аз ҷиҳати маънавӣ бой, доно ва дасткӯшод ба тааҷҷуб ва шавқу ҳавас оварда наметавонад» [6].

Омӯзгор бояд дорои чунин сифатҳо: нафосату мантиқнокии нутқ, рафттору кирдори нақӯ, ҳусни муомилаву одоби муошират ва такту маҳорати педагогӣ бошад. Ҳар як ҳаракат, оҳанги гуфтор, тарзи талафғуз, ва ҳатто қиёғаи ў ба шогирдонаш набояд бетаъсир монад.

Дарк ва эҳсоси моҳияти маводи таълимӣ зимни дурусту бомавқеъ истифода намудани воситаҳои айёни даст медиҳад. Ҷараёни таълиму тарбия сабит мекунад, ки хонандагон ҳинни истифодаи васеи васоити айёни маводи манзургардидаро бошууронаву мустаҳкам аз худ карда наметавонад. Ин ҷо боз як омили бисёр муҳим – ҳавасмандкуни хонандагон зарур аст.

Муҳаққиқони соҳаи педагогика ва психология ҳавасмандкуни хонандагонро дар баландбардории ваҳҷи дохилӣ мебинанд, ки онҳоро бевосита ба иҷрои вазифаҳои дарпешистода водор менамояд. Ваҳҷи тавре ки дар боло қайд намудем, ин кӯшишу ғайрат, шавқу завқи ботинӣ дар иҷрои ин ё он амал аст. Ваҳҷи таълимӣ дар хонандагон бо якчанд васила амри вучуд мекунад: ҳоҳиши илмомӯзӣ дар қӯдак, шинос шудан бо далелу мағҳумҳои нав, ҳоҳиши соҳиб шудан ба ин ё он қасбу ҳунар, фаъол будани хонанда, зимни таъсири муҳит фаъолонидани хонандагон.

Психолог Л.С.Виготский масъалаи ҳавасмандкуни хонандагонро дар муайянкуни захираи луғавию ашёҳои шиноси онҳо ва зимни он гузориш ба мағҳумҳои ношинос (зонаи наздик) саҳт марбут мемонад. Дар азхудкуни дониш ва инкишофи нутқи мураттаби қӯдакон ташаккул додани қобилияти муҳокимаронӣ низ яке аз омилҳои асосӣ ба шумор меравад [1].

Я.А.Коменский омили ҳавасмандкуни хонандагонро дар истифодаи воситаҳои аёни дидо таъқид мекунад, ки асбобҳои аёни дикқати хонандагонро муттамарказонида дар дили онҳо ин ё он образро ба вучуд меоварад [3].

К.Д.Ушинский ду василаи ҳавасмандкуниро тавсия менамояд. Яке аз онҳо машқҳоеанд, ки шавқи хонандагонро бедор мекунанд ва дигар таълими аёнист, ки дониши хонандагонро аз муайян ба мағҳум мегузаронад. Ҳавасмандкуни хонандагон дар василаи аввал, ба таври умумӣ гӯем, машқҳои гуногуни дар дарсҳо истифодашаванда ва фикри хонандагонро бедоркунанда буда, фикри дар майна ҳосилшударо ба забон меоварад. Дар синғҳои ибтидой дуруст ва бомавқеъ истифода кардани асбобҳои аёни ба хонандагон имкон медиҳад, ки ин ё он тасвири ашёҳоро мушоҳида намуда, хулосаҳои умумӣ бароранд ва дар заминаи он тафаккур, дикқату тасаввуроти худро ривоҷ дода, маводи таъlimiro ҳаматарафа аз бар намоянд [8].

Айёният ба доираи эҳсоси мактаббача таъсир расонида, мушоҳидакорӣ, тафаккур тасаввуроти онҳоро инкишофт медиҳад, фаъолнокиро ба тартиб оварда, боиси инкишофи ҳавасмандии хонандагон мегардад.

Дар ташаккули хотира ва мустаҳкамшавии он нақши ҳавасмандкуни басо қалон аст. Аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки маводи бо шавқу ҳавас аз бар шуда нисбат ба маводи дилгиркунанда

3-5 маротиба тезтар ба хотир гирифта мешавад. Равоншиносон мустаҳкамии хотираи кӯдакро бо шавқу ҳавас омӯхтани маводи таълимӣ марбут медонанд.

Ниҳоят ҳавасмандкунӣ иродай кӯдакро мустаҳкам менамояд ва дар онҳо шавқи имломӯзиро мепарварад. Дарси бемазмуну дилгиркунанда талабаро беинтизом меқунад. Гарчанде супоришҳо сабуку дастрас бошад ҳам, онҳо бидуни дилгармӣ машғули кор мешаванд ва баръакс ба кори душвору шавқовар ихтиёран даст мезананд. Муваффақиятҳои ба даст омада онҳоро дар иҷрои супоришҳои нав рӯҳбаланд месозанд.

Маълум аст, ки кӯдак маводи таълимро нисбат ба қалонсолон ба тарзи дигар қабул меқунад ва ба хотир мегирад, зеро алҳол таҷрибаи донишандӯзӣ ва фаъолияти асабии ў маҳдуд аст.

Яке аз ҳусусиятҳои муҳими психикаи хонандагони синни ҳурди мактабӣ дар он аст, ки ҷараёни баваҷҳои (ҳаяҷон) кӯдак нисбат ба ҷараёни манъқунӣ (боздорӣ) бартарии қалон дорад. Инро фаъолияти асабии кӯдак собит менамояд. Тез баваҷҳои асабии кӯдак, тамоюли васеъ паҳн шудани вахҷ дар мағзи сар ва сустии ҷараёни манъқунӣ (боздорӣ), қабули аниқу равшани маълумотро душвор мегардонад. Аз ҳамин сабаб муаллим ҳангоми кор бо хонандагони синни ҳурди мактабӣ тафовуту зиддиятҳои аҷоибо мушоҳида менамояд. Масалан, гоҳо талаба аз ҳикояи бо обу ранг ҳонда ва ё нақлшуда, тамошои кинофильми аҷоиб тез мутаасир мешавад ва дикқати вай ба осонӣ ба он ҷалб мегардад. Аз тарафи дигар, ў бо тезӣ дикқати ҳудро ба намуди дигари кор равон намуда, вахҷи пешинаро ҳомӯш меқунад, ки боиси гум шудани майлу ҳоҳиш ва сар задани фаромӯшҳотирӣ мешавад.

Таълим барои кӯдак меҳнат аст ва дикқати талаба ҳамон вақт мустаҳкам мешавад ва қувват мегирад, агар меҳнати ў фаъолияти фикри тезро тақозо намояд.

Ҳусусияти дигари фаъолияти асабии кӯдак дар он аст, ки таассуроти калимагӣ (системаи сигналии дуюм) бартарӣ дорад, баҳусус, ҳангоми аз бар намудани чизи нав ва мушкил, ба монанди азҳудкунни мағҳумҳои грамматикий, ҳусусиятҳои маъноии калимаҳо ва гайра. Аз ин рӯ, дар методикаи таълими ибтидой мустаҳкам намудани баён тавассути намоши воситаҳои аёни маҳсус таъкид мёбад.

Ҳусусияти дигари фаъолияти асабии кӯдак дар он зоҳир мешавад, ки талаба гоҳо маводи нолозиму нодаркорро ба осонӣ ба хотир мегирад, ба монанди тамғаи мошинҳои сабукрав, натиҷаи мусобиқаҳои варзишӣ ва амсоли онҳо. Бо баробари ҳамин аксар онҳо қоидаҳои грамматикий- имлоии азҳудшударо, ки моҳияти он ба талабагон торик аст, дар хотир нигоҳ дошта наметавонанд.

Номукаммалии ҷараёни кори асаб, пурра тобеъ карда тавонистани он ба мақсадҳои муайян талабагони ҳурдсолро ба содиркунни хато водор менамояд. Яке аз ҳусусиятҳои асосии фаъолияти ақлии хонандагони синни ҳурди мактабӣ, тарҳи амалӣ доштани фаъолияти даркунӣ-донишандӯзии онҳо мебошад. Агар хонандагони синфҳои болоӣ фикран ҷумлаҳоро таҳлил намуда, ҳусусиятҳои морфологиӣ ин ё он ҳиссаи нутқро ҷудо кардаву эзоҳ дода тавонанд, барои хонандагони синфҳои ибтидой ин кор душвор ва барои он фаъолияти амалӣ лозим аст. Масалан, ба ғурӯҳҳо ҷудо кардани калимаҳо аз рӯи маъно иҷрои машқҳои лугавии мантиқӣ ва дигарҳо.

Машқҳои таҳлилу таркиб дар синфҳои ибтидой тарҳи амалӣ доранд. Аз ин рӯ, супоришу маводи таълимиро тадриҷан мурakkabтару васеъ намуда, хонандагонро аз фаъолияти амалӣ ба таҳлилу таркиби фикрӣ гузаштан омода намудан зарур аст.

Ҳулоса, фарқ карда тавонистани фикри яқумдараҷаву муҳим аз фикри дуюмдараҷа, муайян намудани алоқамандии онҳо, равон карда тавонистани фаъолият мувоғики супоришҳои муаллим бояд маҳорати аз як соҳтор ба соҳтори дигар равон кардани амалро таъмин намояд.

Забони модарӣ дар ҳама қисматҳои ҳуд барои инкишофи нутқи ва тафаккури хонандагон, инкишофи тафаккури мантиқӣ ва образнок, ташаккули ҳусни баён ва гайра ба муаллим имконияти васеъ фароҳам меоварад. То овони мактабӣ нутқи кӯдак ба дараҷае мерасад, ки дар ифодай фикр вай ба соҳти синтаксисии ҷумлаҳо, таркиби калимаҳо дар ҷумла ва таркиби морфологӣ риоя карда, ба андозае соҳти мурakkabi ҷумлаҳоро истифода карда метавонад. Аз ин рӯ, дониши томактабии кӯдак омӯзиши забони модариро дар мактаб ҷанде сабук менамояд. Бо вучуди он, нутқи кӯдак камбуҷҳои зиёде дорад. Пеш аз ҳама, нутқи ў тарҳи вазъияти (ситуативӣ) дошта, ҳоси нутқи диалогӣ мебошад. Барои ифодай фикр дар синф бояд шароит

фароҳам овард, ба монанди, саволҳо, нақли мазмуни расм, сұхбат ва ғайра. Нутқ чунин фаъолияти инсонист, ки дар асоси он истифодай воҳидҳои забонӣ воқеӣ мегарданд. Маҳз ба туфайли забон фикри мо воқеӣ ва дастраси умум мегардад. Аз гуфтаҳои болой бармеояд, ки асоси психологии нутқро тафаккур ташкил дода, инкишофи тафаккурро бидуни маводи забонӣ тасаввур кардан мумкин нест. Аз ин рӯ, барои инкишофи нутқ ва тафаккур чунин шартҳо ногузиранд:

- ба миён овардани зарурати нутқ. Муаллимро зарур аст, ки дар синф вазъиятеро зоҳир намояд, ки дар кӯдакон майлу ҳоҳиши суханронӣ ё навиштан пайдо шавад;
- фароҳам овардани маводи нутқ – дар бораи чӣ бояд сухан ронд?
- ҳар қадар маводҳои манзур намудаи омӯзгор пурраву ҷолиб ва ба муҳити созгори нутқ тавъам бошад, ҷараёни инкишофи нутқ ва тафаккур ҳамон қадар тез ва нутқи талаба суфтаю мазмуннок мегардад;
- мусаллаҳ намудани хонандагон бо воситаҳои забонӣ. Яъне ба вучудории муҳити нутқ, манзур намудани намунаҳо ва машқҳои тарҳи инкишофи нутқдошта.

Муҳаққиқон Л.А.Головей ва Е.Ф.Рибалко дуруст қайд менамоянд, ки «...инкишофи нутқ маҳз он аст, ки тавассути нутқ ба мағзи сари кӯдак дар шакли мағҳумҳо даровардани забон мебошад» [10, с.317]. Калима шакли мавҷудияти мағҳум мебошад. Калима ба воситаи овозҳо мағҳумро ифода менамояд. Он инъикоси ашҳои ҳақиқати воқеӣ – категорияи фикр мебошад. Аз ин рӯ, яке аз вазифаҳои инкишофи ақлии хонандагон, ташаккули мағҳумҳо-воҳиди асосии нутқ - тафаккур мебошад. «Аз бар намудани забон - захираи лугат ва системаи грамматикий, – мегӯяд М.Р.Лвов,барои афкор, барои инкишофи нутқ, ... аз бар намудани боигарии забон... замина тайёр намуда, барои инкишофи амалиётҳои фикрӣ таъсири мусбӣ мерасонад» [5].

Аз гуфтаҳои болой бармеояд, ки нутқ бо тафаккур алоқаманд буда, дар асоси он инкишофт мебошад ва дар навбати худ барои ташаккули тафаккур имконият фароҳам оварда, онро такомул ва сайқал медиҳад. Нутқи кӯдак, маҳсусан, дар овони мактабхонӣ тез инкишофт мебошад, зеро мактаб ва ҷараёни дарс барои кӯдакон муҳиту зарурати нутқро ба миён меорад.

Ҳамин тавр, таълими ҳар як ҳиссаи нутқ, омӯзиши ҳусусиятҳои морфологиву маъноии онҳо, қалимасозӣ, аз як тараф, захираи лугавии хонандагонро бой ва нутқи онҳоро суфтау равон созад, аз тарафи дигар, тафаккури онҳоро инкишофт медиҳад. Тахлили таркиби калима, гирд овардани қалимаҳои ҳамреша, бо ёрии пешванду пасвандҳо соҳтани қалима, мушоҳидай тобишҳои маъноии қалимаҳо ва истифодай онҳо дар машқҳои ибораву ҷумласозӣ ва инкишофи нутқи даҳониву ҳаттӣ муҳиманд. Таълими ҳусусиятҳои маъноии қалимаҳо, ифодаҳои образноки забон, ибораҳои устувор назди хонандагон олами зебо ва рангини забонро қушода, нисбати омӯзиши он шавқу ҳаваси бачагонро бедор мекунад, боиси инкишофи нутқ ва тафаккури хонандагон мегардад.

АДАБИЁТ:

1. Выготский, Л.С. Возрастная и педагогическая психология/Л.С.Выготский - М.: МГУ, 1992. - 265 с.
2. Коменский, Я.А. Избранные педагогические сочинения / Я.А.Коменский-М., 1955. - 300 с.
3. Лутфуллоев,М.Педагогикаи миллии ҳалқи тоҷик/М.Лутфуллоев.-Душанбе: Ирфон, 2015. - 660 с.
4. Лъвов, М.Р. Речь младших школьников и пути её развития. /М.Р.Лъвов- М: Просвещение, 1987.- 295с.
5. Сухомлинский, В.А. Рождение гражданина/В.А.Сухомлинский - М: Просвещение, 1981.-237с.
6. Столяренко,Л.Д.Основы психологии/Л.Д.Столяренко.-Ростов н/Д: Феникс, 1999. - 736 с.
7. Ушинский, К. Д. Собрание сочинений: в 10 т./К.Д.Ушинский; редкол.:А.М.Еголин,Е.
8. Н. Медынский, В. Я. Струминский. М.; Л.: Акад. пед. наук РСФСР, 1948. – Т. 4. – 679 с
9. Пиаже, Ж. Психология интеллекта /Ж.Пиаже -СПБ.: Питер, 2003. – 192 с.
- 10.Практикум по возрастной психологии [Текст] / под ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2002. – 694 с.
- 11.Шарифзода, Ф. Забони модарии синфи 2. / Ф.Шарифзода, М.Лутфуллозода, Б.Фаниева, С.Куйбекова. - Душанбе: Ирфон.-2014.-356с.
- 12.Эльконин, Д.Б. Детская психология. 4-е издание, стереотипное/Д.Б.Эльконин.-Москва: Академия. -2007. - 312с.

REFERENCES:

1. Vygotsky L.S. Age and educational psychology. /L.S.Vygotsky - M.: Moscow State University, 1992. - 265 p.
2. Komensky Ya.A. Selected pedagogical works / Ya.A. Komensky-M., 1955. - 300 p.
3. Lutfulloev M. National pedagogy of the Tajik people / M. Lutfulloev [Text]. - Dushanbe: Irfan, 2015. - 660 p.
4. Lvov M.R. Speech of younger students and the ways of its development. /M.R.Lvov- M: Education, 1987.- 295 p.
5. Sukhomlinsky V.A. Birth of a citizen. /V.A. Sukhomlinsky - M: Dedication, 1981.-237 p.
6. Stolyarenko LD Fundamentals of Psychology [Text] / LD Stolyarenko. -Rostov n / D: Phoenix, 1999. - 736 p.
7. Ushinsky, KD Collected Works: in 10 volumes / KD Ushinsky; editorial board: AM Egolin, EN Medynsky, V. Ya. Struminsky. M.; L:Academy of ped. sciences of the RSFSR,1948. - T. 4. - 679 p.
8. Piaget J. Psychology of intelligence. /J.Piaget -SPb .: Piter, 2003. - 192 p.
9. Practical training in age psychology [Text] / edited by L. A. Golovei, E. F. Rybalko. - St. Petersburg: Rech, 2002. - 694 p.
10. Sharifzoda F. Zaboni modarii sinfi 2. / F.Sharifzoda, M.Lutfullozoda, B.Ganieva, S.Kuibekova. - Dushanbe: Irfon.-2014.-356 p.
11. Elkonin D.B. Child psychology. 4th edition, stereotypical. / D.B. Elkonin., Moscow: Academy. - 2007. - 312 p.